

Умар ибни Хаттоб (р)

Аҳмад ибни Усмон ал-Мазид

Беҳтарини сахобагон, балки

беҳтарини фарзандони одам, баъди

Паёмбарону баъди Абубакр (р), ва

маҳбубтарини сахобаҳо ба Паёмбар

-саллалоҳу алайҳи ва саллам- баъди

Абубакр (р) Ин мард касе аст, ки

ҳама вакт дар баробари гирифтани

номаш, лақаби шучоъу ҳақпарасту

одил ҳамроҳ карда мешавад, балки

ҳар кучо ки номи ӯ гирифта

мешавад, ҳар сифати хубе, ки дар баробарии номаш ҳамроҳ карда мешуд мувофиқ меомад, мисли, парҳезгор, зоҳид, хоксор, ва бисёр гирякунанда аз тарси Худо, инчунин бисёр донову бо фаросат ва дурандеш ва душмани ҳавову ҳавас буд, ҳамаи ин сифатҳое буданд, ки номи ин шахс онҳоро дар бар мегирад. Пас барои шинохтани ин шахс метавонед ба ин китоб ру

биоваред, то инки бидонед, ки он
кист.

<https://islamhouse.com/208454>

- Умар ибни Хаттоб (р)
 - Умар ибни Хаттоб (р)
 - Ин мард Умари Форук (р)
мебошад
 - Ислом овардани Умар (р)
 - Хичрати Умар ибни Хаттоб (р)
 - Фазилатҳо ва маноқиби ҳазрати Умар (р)
 - Илми Умар ибни Хаттоб (р)
 - Диндории
 - Баландии манзилати Умар ибни Хаттоб (р)
 - Ростии Умар (р)

- Шаҳид шудани Умар (р)
- Мувофиқати суханони Умар (р) бо Куръон
- Суханони саҳоба ва аҳли байту уламо дар таърифу тавсифи ҳазрати Умар (р)
- Бузургтарин рӯйдодҳо дар замони хилофати
- Кишварҳо ва шаҳрҳо, ки дар замони ҳазрати Умар фатҳ шуданд
- Мадҳу санои ҳазрати Алӣ (р)
- Хоксори ва адолати ҳазрати Умар (р)
- Тарси ҳазрати Умар аз Худо
- Ибодатҳо ва иҷтиҳодоти
- Шаҳодати ҳазрати Умар (р)

Умар ибни Хаттоб (р)

Одили Шиддӣ

Аҳмади Мазид

Мутарҷим: Мисбоҳиддини Ҳомид

«Худованд ҳақро дар дилу забони
Умар гузоштааст»

Умар ибни Хаттоб (р)

Пешгуфтор

Ба номи Худованди бахшандай
мехрубон

Ҳамду сано Худованди бузургро ва
салавоту салом бар беҳтарини
паёмбарон Муҳаммад (с) ва ахли
байту асҳобаш.

Беҳтарини саҳобагон, яъне
беҳтарини фарзандони Одам, баъди

паёмбарону баъди Абубакр ва
маҳбуб-тарини саҳобаҳо ба паёмбар
(с) баъди Абубакр.

Ин мард касест, ки ҳама вакт дар
баробари гирифтани номаш, лақаби
шучоъу ҳақпасту одил ҳамроҳ
карда мешавад. Ҳар кучо, ки номи ў
гирифта мешавад, ҳар сифати хубе,
ки дар баробарии номаш ҳамроҳ
карда мешуд, мувофиқ меомад.

Мисли пар-ҳезгор, зоҳид, хоксор ва
бисёр гирякунанда аз тарси Худо,
инчунин бисёр донову бофаросат ва
дурандеш, душмани ҳавову ҳавас
буд, ҳамаи ин сифатҳое буданд, ки
номи ин шахс онҳоро дар бар
мегирад.

Ин мард Умари Форук (р) мебошад

Ү аз қабилаи Қурайши Адавӣ мебошад. Паёмбар (с) ба ӯ кунияи Абухафсро гузошта буд.

Ибни Ҷавзӣ мегӯяд: «Бидонед, ки Умар (р) ҳам дар замони ҷоҳилият (пеш аз ислом) марди боэҳти-рому бузург буд ва ҳам дар ислом».

(Табсира 1\415)

Ибни Касир мегӯяд: «Умар (р) бисёр як марди хоксору парҳезгоре буд, зиндагии оддитарин дошт, таъомҳояш низ аз ҳама таъомҳои одди буданд, таъомҳое меҳӯрд, ки шояд камбағалон тоқати зиндагиро бо чунин таъомҳо надоштанд,

инчунин ягон либосаш низ бе порги набуд.

Бо ҳамаи он бузургиву азимҷӯса буданаш, сатилҳои обу таъомро барои мардуми камбағал дар сари китф ё сари пушташ мекарду мерафт.

Ба сабаби он ки, чизе надошт болои хар ё уштур бимонаду савор шавад, ба онҳо пушти луч савор мешуд.

Дар лабони ӯ бисёр кам ханда дида мешуд ва бо касе ҳам шухӣ намекард.

Нақшे, ки дар ангуштариyaш буд,
[чунин навишта шуда буд: «Эй
Умар!](#) Барои ибрату ёдоварии
қиёмат марг басанда аст».

Ислом овардани Умар (р)

Ҳазрати Умар (р) дар соли шашуми аз биъсат исломро қабул кард, умраш дар ин вакт бисту хафт сол дошт.

Исломи Умар баъди 39 ё 40 марду 11-зан буд. Ба сабаби ислом овардани Умар (р) марҳалаи дуввуми даъват ба ислом шурӯъ шуд, ки он ҳам ошкор кардани ислом ва ошкоро даъват кардан ба сўи яктонастӣ буд.

Ҳазрати Умар (р) соҳиби ҳайбати бузурге буд.

Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) мегӯяд:

"ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر" [رواه البخاري]

«Аз рӯзе, ки Умар (p) ба ислом рӯ овард, сари мо баланд шуду сохиби иззат шудем».

(Ривояти Бухорӣ)

Яъне, пеш аз исломи Умар (p) сахобагон аз ҷониби душманони Ҳудо бисёр азият мединанд ва мусалмонон аз тарси мушрикон наметавонистанд, ки пеш аз исломи Умар Ҳудовандро ошкоро ибодат кунанд.

Абдуллоҳ ибни Масъуд мегуяд:

"و لقد رأينا وما نستطيع أحدها أن نصل إلى البيت حتى أسلم عمر"

«Мо мусалмонон ба хонаи Каъба расида наметавонистем, то он вақте ки Умар исломро қабул кард».

Хонандагони азиз! Бубинед, ки дар муддати б-соли паёмбари панҷоҳ нафар мусалмон шуда буд. Ва вакте ки ҳазрати Умар (р) исломро қабул кард, мусалмонон хеле хурсанд шуданд ва ислом дар Макка зохир шуд.

Ҳамроҳи паёмбар (с) дар ҷангҳои Бадр, Ӯҳуд, инҷунин ғайр аз ин ҷангҳо дар дигар ҷангҳо низ иштирок карда буд, ки паёмбар (с) дар онҳо набуд ва ҳатто дар баъзе ин ҷангҳо сарлашкар буд.

Ва аз ҷумлаи қасоне буд, ки рӯзи ҷангӣ Ӯҳуд ҳамроҳи паёмбар (с) устуворона истода ва аз Ӯ дифоъ карда буд.

Яке аз собиқин ва аз даҳнафараи ба
ҷаннат башоратдодашудагон буд.

Дуввумин халифаи рошидину яке аз
хусурони паёмбар (с) ва яке аз
уламои бузурги саҳоба буд.

Мусулмон шудани Умар (р) ба
сабаби дуъои паёмбар (с) буд.

Аз ибни Умар (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) гуфт: «Парвардигоро,
исломро бо яке аз ин ду марде, ки
кадоме аз онҳо дар наздат
дӯстдоштатар аст, нусрат бидех ё бо
Абучахл ё бо Умар ибни Хаттоб,
баъди ин дуъои паёмбар (с) ҳазрати
Умар (р) мусалмон шуд».

(Ривояти имом Аҳмад ва Тирмизӣ
ҳасану саҳеҳаш гуфтааст)

Ҳичрати Умар ибни Хаттоб (р)

Ҳазрати Умар (р) дар ҳичраташ қавитарин мард буд. Ҳазрати Алӣ (р) мегӯяд: «Касеро аз муҳочирин надидам, ки ошкоро ҳичрат карда бошад, магар Умар».

Вақте ки Умар хост ҳичрат кунад, шамшерашро дар миён карду дар як дасташ найзааш ва дар дигар дасташ тирҳои найзаашро гирифта ба сӯи Каъба равон шуд, мардуми Макка дар гирди хона ҷамъ шудан гирифтанд. Аммо ҳазрати Умар бошад, дар гирди хона ҳафт бор тавоф карда, ду ракаъати намози тавофро хонду ба назди ҳар як

гурӯҳе, ки дар назди хона ҷамъ шуда буданд, яко-як истоду ба онҳо гуфт: «Ҳамаи шумо шоҳид бошед, Ҳудованд залил намекунад ва ба замин намезанад, магар чехраҳои шуморо. Ҳар касе, ки ҳоҳад модараш дар мотамаш нишинаду фарзандаш ятиму занаш бева монад, пас пеши роҳи манро бигирад, ман аз роҳи пушти ҳамин кӯҳ ҳичрат мекунам».

Ҳазрати Али мегӯяд: «Касе ҷуръат накард, ки аз пушташ равад».

Ибни Ҷавзӣ мегӯяд: «Аз рӯзе, ки Умар (р) ислом овард, рӯз ба рӯз қуввату шидаташ ба хотири дин зиёд шудан гирифт. Вақте ки мардум бо тариқи пинҳони ҳичрат

мекарданд, Умар (р) бо сари баланд
ва устувор қадам зада, вақти
хичраташ эълон мекарду мегуфт, ки
бидонед, ман аз пушти фалон кўҳ
мегузарам. Ҳар касе, ки меҳоҳад бо
ман мулоқот кунад, дар онҷо ҳозир
шавад».

(Китоби табсира, 1\419.)

Фазилатҳо ва маноқиби ҳазрати Умар (р)

Марде аз аҳли ҷаннат

Аз Абухурайра (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) гуфт: «Вақте ки ман хоб
будам, дидам, ки дар ҷаннатам ва
зане дар назди қасре дар лаби об

таҳорат карда истодааст. Пурсидам: «Ин қасри кист?» Гуфтанд: «Аз Умар аст». Дар ин ҳангом ғайрати Умар ба ёдам омаду аз он чо пуштамро гардондаму ҳаракат кардам. Вакте ки ҳазрати Умар ин суханро аз Паёмбар (с) шунид, гиря карду гуфт: «Наход ки ман бар шумо ғайрат кунам, эй Расули Худо?».

(Муттафакун алайх)

Паёмбар (с) дар шаъни ҳазрати Умар гуфта буд:

"عمر في الجنة" [رواه الترمذى]

«Умар дар ҷаннат аст».

(Ривояти Тирмизӣ)

Илми Умар ибни Хаттоб (р)

Аз ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) гуфт: «Ман дар хобам дидам, ки шир менӯшам ва чунон менӯшидам, ки дидам шир ба нохунҳоям расид ва ташнагиям шикаст, сипас пиёларо ба Умар додам».

Аз паёмбар (с) пурсида шуд, ки ин хобашро чи таъвил кардааст, **дар ҷавоб** гуфт: «Илм».

(Муттафакун алайх)

Диндории

Умар ибни Хаттоб (р)

Аз Саъд ибни Абуваққос (р) ривоят аст, ки рӯзе ҳазрати Умар хост, ки назди паёмбар (с) дарояд, дар ин вақт занҳо аз паёмбар (с) суол мекарданд ва садоҳояшонҳам баланд буд. Вақте ки онҳо фаҳмиданд, ки ҳазрати Умар омада истодааст, садоҳояшон хомӯш шуда, аз назди паёмбар (с) дур истода пинҳон шуданд. Аз ин кори занҳо паёмбар (с) ба ханда омад. Сипас, **Умар ба занҳо гуфт:** «Эй душманони ҷонҳоя-тон, барои чӣ аз ман ҳайбат мекунеду аз паёмбар (с) ҳайбат намекунед?

Паёмбар (с) ба Умар гуфт: «Эй Умар! Қасам ба он Худое, ки ҷони

ман дар дasti ӯст, дар роҳе, ки ту меравӣ, шайтон он роҳро монда, ба дигар роҳ мегурезад».

(Муттафакун алайх)

Инчунин аз Абусаъиди Худрӣ (р) ривоят аст, **ки гуфт**: «Аз паёмбар (с) шунидам, **ки мегуфт**: «Рӯзе ман дар хобам дидам, ки мардумеро ба ман нишон доданд, ки дар баданҳояшон куртаҳои муҳталиф аст. Дарозии баъзеашон то сина ва баъзашон аз ин ҳам дарозтар. Дар ин вақт ба ман Умарро нишон доданд, ки дар баданаш куртае буд, ки аз бисёр дароз буданаш ӯро мекашиду роҳ мерафт».

Паёмбарро (с) пурсиданд, ки эй Расули Худо инро чӣ таъвил мекунӣ? Гуфт: «Диндорӣ».

Имом Муслим ривоят мекунад, ки паёмбар (с) ҳазрати Умарро ба ду паёмбар монанд мекард, ба Нӯҳу ба Мӯсо алайҳиму салом.

(Ривояти Муслим)

Инчунин ибни Аббос мегӯяд: «Рӯзе паёмбар (с) ба тарафи Умар табассумкуон назар кард».

Паёмбар (с) гуфт:

يَا ابْنَ الْخَطَابِ ! أَتَدْرِي لَمْ تَبْسِمْتِ إِلَيْكُ؟ ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ نَظَرَ إِلَيْكَ بِالشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ لِيَلَةَ عِرْفَةَ وَجَعَلَكَ مَفْتَاحَ الْإِسْلَامِ .

«Эй Умар! Оё фахмидӣ, ман барои чӣ табассум кардам?» Умар гуфт: «Худову Расулаш донота-ранд».

Паёмбар (с) гуфт: «Худованди бузург шаби Арафа ба ту бисёр бо раҳмату шафқат нигоҳ карда ва туро калиди ислом гардонид».

(Ин ҳадисро Абуяъло ривоят кардааст)

Фаҳму фаросати Умар ибни Хаттоб (р)

Аз Абухурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) гуфт:

"لقد كان فيمن كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فانيه عمر" [رواوه البخاري]

«Дар умматони гузашта касоне буданд, ки бидуни ин, ки паёмбар бошанд, барои онҳо илҳом мешуд,

агар аз уммати ман касе чунин
бошад Умар аст».

(Муттафакун алайх)

Дар ин ҳадис калимаи "агар" маънои таъкидро дорад, чунки агар чунин одамҳо дар умматони гузашта вуҷуд дошта бошанд, пас уммати Муҳаммад (с) авлотар аст, ки чунин шахсият дошта бошад, ба хотири он ки уммати Муҳаммад (с) беҳтарини тамоми умматон аст.

Баландии манзилати Умар ибни Хаттоб (р)

Аз Уқба ибни Ѓомир (р) ривоят аст, ки гуфт: «Аз паёмбар (с) шунидам,

ки мегуфт: «Агар баъди ман паёмбаре фиристода шавад, пас Умар аст».

(Ривояти имом Аҳмад ва Тирмизӣ,
ҳадиси сахех).

Ин ҳадисро шоири бузург Аттори Нишопури дар назм даровардааст.

Сипехри дин Умар хуршеди Хаттоб,
Чароғи ҳашт ҷаннат шамъи асҳоб.

Расулаш гуфт: гар будӣ дигар кас,
Набӣ ҷуз ман, набудӣ ҷуз Умар кас.

Ростии Умар (р)

Аз ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) гуфт: «Худованд ҳакро дар дилу забони Умар нақш кардааст».

(Ривояти имом Аҳмад ва Тирмизӣ, ҳадиси сахех)

Пайравии бодикқати Умар (р) аз паёмбар (с)

Аз ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) гуфт: «Раҳмдилтарини умматам бар умматам Абубакр аст ва саҳтигиртарини уматам дар дини Худо Умар аст».

(Ривояти Абӯяъло, ҳадиси сахех)

Аз Хузайфа (p) ривоят аст, ки паёмбар (c) гуфт: «Баъд аз ман ба ду кас иқтидо кунед, (яъне пайравӣ кунед) ба Абубакр ва Умар».

(Ривояти Тирмизӣ, ҳадиси сахех)

Шаҳид шудани Умар (p)

Аз Анас (p) ривоят шудааст, **ки** гуфт: «Паёмбар (c) бо ҳамроҳии Абубакру Умару Усмон (p) болои кӯҳи Уҳуд баромаданд, ногаҳон кӯҳ ба ларза даромад. Паёмбар (c) бо пои муборакаш бар болои кӯҳ кӯбиду гуфт: «Ором бош, эй Уҳуд дар болои ту паёмбару Сиддиқу ду шаҳид аст».

(Ривояти Бухорӣ)

Мақсади паёмбар (**с**) аз ду шаҳид ҳазрати Умару Усмон (**р**) буд.

Мувофиқати суханони Умар (**р**) бо Қуръон

Имом Бухориву имом Муслим аз ҳазрати Умар (**р**) ривоят мекунанд, ки гуфт: «Суханони ман бо Қуръон дар се ҷо мувофиқ омаданд».

Аввал ин ки вақте ки ба паёмбар (**с**) гуфтам, ки чӣ мешавад, **ки мақоми Иброҳимро ҷои намозхонӣ таъин кунем?** Баъди ин суханам ин оят нозил шуд:

چَوَّاَتَخِذُواْ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ ۚ [البقرة: ۱۲۵]

«Мақоми Иброҳимро ҷои
намозгузорӣ таъин кунед».

(Сураи Бақара, ояти 125).

Дуввум ин ки гуфтам. Эй Расули
Худо! Ба назди занҳои шумо ҳар
намуд одамҳои баду нек медароянд.
Чӣ мешавад, ки онҳоро амр кунӣ то
ки ҳичоб пӯшанд? Баъди ин суханам
ояти ҳичоб нозил шуд.

Сеюм ин ки вақте, ки занҳои
паёмбар (с) бадрашкӣ карданду
паёмбар (с) дар ғазаб омад, ман ба
онҳо гуфтам: «Шояд шуморо талоқ
диҳаду Худованд барояш аз шумо
ҳам занҳои беҳтар насибаш кунад».
Мувофиқи ин суханам оят нозил
шуд.

Дар ривояти Муслим омадааст, ки ҳазрати Умар (р) гуфт: «Суханони ман бо оятҳои Қуръони дар се чой мувофиқат кардаанд».

Якум: дар бораи ҳичоб.

Дуюм: дар бораи намоз хондан дар мақоми Иброҳим.

Сеюм: дар бораи асирҳои ҷанги Бадр.

Дар ин ҳадис чаҳорум мувофиқатияшро низ зикр кардааст, ки он ҳам дар бораи асирони ҷанги Бадр аст.

Сұханони сахоба ва ахли байту уламо дар таърифу тавсифи ҳазрати Умар (р)

Ҳазрати Абубакр (р) мегүяд:

"ما على وجه الأرض أحد أحب إلى من عمر" [أخرجه ابن عساكر]

«Дар рӯи замин, касе маҳбуттар аз
Умар дар назди ман нест».

Вақте, ки ҳазрати Абубакр (р)
бемори саҳт шуд, ба ӯ гуфтанд:

"ماذا تقول لربك وقد وليت عمر؟"

«Барои он ки Умарро халифа кардī,
дар назди Худо чӣ мегӯй?»

Гуфт:

"أقول له، وليت لهم خيرهم" [أخرجه ابن سعد]

«Мегӯям, ки беҳтарини онҳоро
барояшон халифа кардам».

Ҳазрати Алӣ (р) мегӯяд: «Вақте ки
мардони солеҳ номбар мешаванд,
номи Умар (р) дар аввали онҳост, мо
бовар доштем ки оромӣ ва сукунат
бо забони Умар сухан мегӯяд».

Ибни Масъуд мегӯяд: «Умар (р)
олимтари ни мо ба китоби Худованд
буд ва бофаҳмтари ни мо дар дини
Худованд буд».

Имом Ҷаъфари Содик (р) мегӯяд:
«Ман ӯзорам аз касе, ки Абубакру
Умарро ба бадӣ ёд мекунад».

Суфёни Саврӣ мегӯяд: «Касе даъво
кунад, ки Алӣ (р) авлотар бар
хилофат аз Абубакру Умар буд, бе

шаку шубҳа хато кардааст ва Абубакру Умару муҳочирину ансорро хатокор гуфтааст».

Аллома Шурайк мегӯяд: «Касе, ки Алиро аз Абубак-ру Умар (p) боло бидонад, дар ӯ хайре нест».

Аллома Абӯусома мегӯяд: «Оё медонед, Абубакру Умар (p) киҳоянд? Онҳо падару модари Исломанд».

Бузургтарин рӯйдодҳо дар замони хилофати

ҳазрати Умар (p)

Умар (p) аввалин шахсе буд, ки "Амирулмуъминин" хонда шуд.

Умар (p) аввалин шахсе буд, ки "таърихи ҳиҷрī"-ро навишта кард.

Умар (p) аввалин шахсе буд, ки мардумро дар намози тарових ҷамъ кард.

Умар (p) аввалин шахсе буд, ки мардумро шабҳо посбонӣ мекарду аз ҳочатмандон хабар мегирифт.

Умар (p) аввалин шахсе буд, ки лашкаркашӣ карду шаҳрҳои зиёдеро фатҳ кард.

Умар (p) аввалин шахсе буд, ки қози таъин кард.

Умар (p) аввалин шахсе буд, ки аракнӯшро ҳаштод дурра зад.

Умар (р) аввалин шахсе буд, ки бо дурра адаб медод, ҳатто баъд аз вафоташ мегуфтанд, тарси дурраи Умар аз шамшер ҳам зиёдтар буд.

Умар (р) аввалин шахсе буд, ки дар масцидҳо ҷароғҳо овезон кард, ҳатто ки ҳазрати Алӣ (р) гуфт: «Худованд қабри Умарро равshan созад, ҳамчунон ки ў масцидҳои моро равshan сохт».

Ибни Саъд мегӯяд: Умар (р) дар замони хилофаташ дар сари роҳи миёни Маккаву Мадина анборе соҳт, ки дар он орду гандуму хурмову мавизу дигару дигар чизҳои эҳтиёҷоти мардумро ҷамъ мекард, то ки агар касе дар

нимароҳа монду ба ин чизҳо эҳтиёҷ пайдо кард, ба ў бидиҳанд.

Умар (**p**) аввалин шахсе буд, ки масциди паёмбар (**c**)-ро васеъ сохту дар заминаш фаршҳо андохт.

Умар (**p**) аввалин шахсе буд, ки яҳудиҳои Ҳичозро ба сӯи Шом берун кард ва мардуми Начронро ба сӯи Куфа.

(Таърихи хулафо, саҳ.127)

Кишварҳо ва шаҳрҳое, ки дар замони ҳазрати Умар фатҳ шуданд

Шаҳрҳое ки дар минтақаи Шом озод шуда буданд: Димишқ, Урдун,

Байсон, Алҷобия, Раммуллоҳ,
Асқалон, Ғазза, Савоҳил, Қудс,
Баълабак, Ҳимс, Қинасрин, Ҳалаб,
Антокия.

Шаҳрҳое, ки дар минтақаи Миср
озод шуда буданд: Искандария,
чиҳати Ғарбии Тароблус, Бурқа.

Шаҳрҳое ки дар минтақаи ҷазираи
Фурӯт озод шуда буданд: Ҳарон,
Рӯҳо, Рикқа, Нассибин, Раъсу Їайн,
Шамшот, Їайну Варда, Диёрбакр,
Диёррабиъа, шаҳри Мавсил бо
гирду атрофаш.

Шаҳрҳое ки дар минтақаи Мисру
Машриқ озод шуда буданд:
Қодисия, Нахрусайр, Субот,
Мадоини Кисро, Курату-л-Фурӯт,

Дачла, Басра, Аҳвоз, Форис,
Наҳованд, Ҳамазон, Рай, Қавмус,
Хуресон, Истахр, Исфаҳон, Савс,
Марв, Нишопур, Гургон,
Озарбойчон ва ғайраҳо. Чандин бор
лашқари ҳазрати Умар дарёи
Ҷайхунро (**Панҷ**) убур карда буданд.

(Аз «Тартиб ва таҳзиб» ва «Ал-
бидоя ва-н-ниҳоя», 9\8)

Мадҳу санои ҳазрати Алӣ (p)

ба ҳазрати Умар (p)

Аз ибни Аббос (p) ривоят аст, **ки**
гуфт: «Баъд аз он ки Умар (p)-ро
Абулӯълӯъи маҷусӣ бо кордаш
захмдор кард. Ӯро дар болои таҳти

хобаш гузоштанду мардум дар
атрофаш чамъ шуданду ўро хабар
мегирифтанду аз аҳволаш
мепурсиданд. Дар инчо ягон кас
манро ба ҳайрат наовард, магар
марде, ки дасташро дар китфам
гузошта буд, вақте ба пушт назар
кардам, дидам, ки Алӣ ибни
Абутолиб (р) аст. **Ў барои ҳазрати
Умар раҳмдили карду гуфт:**
«Таманнои касеро намекардам, ки
бо амалҳое мисли амалҳои ў бо
Худо рӯ ба рӯ шавам, магар бо
мисли амалҳои ту, қасам ба Худо, ки
дар фикри ман доимо меомад, ки
Худованд туро бо он ду соҳибат
(Паёмбар (с) ва Абубакр) ҳамроҳ
мекунад, чунки ман доимо аз
паёмбар (с) мешунидам, **ки** мегуфт:

«Ману Абубакру Умар ба фалон чо рафтем, ману Абубакру Умар ба фалон чо дохил шудем, ману Абубакру Умар аз фалон чо хориҷ шудем».

(Муттафақун алайх)

Ва дигар далелхое, ки бар дўстдориву эҳтироми ҳазрати Алӣ (р) ҳазрати Умарро (р) мекунад, ин аст, ки ў духтараш Умми Кулсумро (р), ки духтари Фотима (р) буд, ба никоҳи Умар (р) даровард. Умар (р) ўро ба зани гирифта, аз ў соҳиби як бачаву як духтар шуд, ки номҳояшон Зайду Руқия буданд.

Хоксори ваadolati ҳазрати Умар (p)

Ибни Ҷавзӣ мегӯяд: «Вақте ки ҳазрати Умар (p) хилофатро ба даст гирифт, миёнашро саҳт басту корашро чидди гирифт ва ҳалқаи лаҷомро дар даҳони ҳавову ҳавасаш андохту дар роҳи Ҳудо аз қуввату тоқаташ зиёд таҳаммул кард.

Дунёро пушти сар гузошта, борашро барои мусобиқа барои ёфтани ризогии Парвардигораш сабук соҳт.

Вақте ки барои мардум хутба меҳонд, дар эзораш дувоздаҳ порги дида мешуд, дасташро аз соҳиб шудани пулу мол кашида буд, ҳатто

аҳли оилааш аз ин феъли ӯ ба танг
омада буданд».

Рӯзе духтаракеро дар бозор дид, ки
аз бисёр харобу лоғар буданаш
шамол ӯро ба ҳар сӯ мебурд.

Ҳазрати Умар (р) гуфт: «Инро ки
мешиносад?» Фарзандаш Абдуллоҳ
(р) гуфт: «Ин яке аз духтаронат
ҳаст, падар». Гуфт: «Кадом
духтарам?» Фарзандаш Абдуллоҳ
(р) гуфт: «Набераат, падарҷон,
духтарӣ ман».

Ҳазрати Умар (р) гуфт: «Чи чиз ӯро
ба ин рӯз оварда расонд?»
Фарзандаш Абдуллоҳ (р) гуфт: «Бо
сабаби сарф накардани пулу моле,
ки дар назди шумост». Ҳазрати

Умар (р) гуфт: «Сарф накардани ман он пулу моле, ки дар наздам дорам, ки пеши роҳи туро гирифтааст, ки мисли мардум кор қуниву барои фарзандонат ризқу рӯзи пайдо қунӣ? Ба Худо қасам, эй Абдуллоҳ, ҳамон қадаре, ки мусулмонон аз пулу моли байтулмол ҳақ доранд, ту ҳам ҳамон қадар ҳақ дорӣ, агарчи кифоятат биқунад ё на, миёни ману ту китоби Худост».

(Табсира, 1\420)

Тарси ҳазрати Умар аз Худо

Дар рӯи ҳазрати Умар (р) аз сабаби бисёр гиря карданаш аз тарси Худо ду хати сиёҳе намоён буд.

Мешуд вактхое, ки оятеро мешунид ва ба гиря меомад, то дарачае ки ба замин бехуш меафтод, мардум фикр мекарданд, ки ў бемор шудааст ва хабаргирияш меомаданд.

Вақте ки беморияш вазнин шуд гуфт: «Эй вой бар ҳоли Умар, агар Худояш ўро набахшад».

Аз Анас ибни Молик (p) ривоят аст, ки гуфт: «Рӯзе ҳамроҳи Умар ибни Хаттоб ба кӯча баромадаму ў пушти деворе рафт, ман аз дигар тарафи девор мешунидам ки Умар худ ба худ мегуфт: «Оббо, Умар! Умар ибни Хаттоб! Амирулмӯъминин! Чӣ аҷаб марди бузурге ҳастӣ! Эй Умар, ту мағрур машав, ба Худо қасам, ки агар аз Худо натарсӣ ва гуфтаҳои

ӯро ба ҷо наёри, туро азоби сахте
медиҳад, ки на бо ҷашми сар ва на
бо гӯш нашунидай».

Мехрубонии ҳазрати Умар (р) ба
мардуми одди

Аз Авзоъи ривоят шудааст, **ки** гуфт:
«Рӯзе Умар (р) дар шаби торик
берун баромад, Талҳа (р) ӯро дид, ки
дар хонае даромад. Баъд аз чанд
муддате аз он хона баромаду ба
хонаи дигаре даромад, вакте ки субҳ
дамид, ҳазрати Талҳа (р) ба он хона
омада дид, ки пиразани нобинои
очизе нишастааст. Ҳазрати Талҳа (р)
аз ӯ пурсид: «Ин мард барои чи
хонаи ту меояд?» Пиразан гуфт: «Ин
мард муддати дарозе аст, ки
ҳоҷатҳои лозимиямро меораду

хонаамро тоза мекунад азбаски
ҳочатхона рафта наметавонам,
начосатамро аз хона берун
мекунад». Вақте ки ҳазрати Талҳа
(р) инро шунид, ба худ гуфт: «Эй
Талҳа, модарат дар мотамат
нишинад, ту аз пушти ки мепои?»

(«Маноқиби Умар ибни Хаттоб», аз
таълифоти ибни Ҷавзи, сах. 68.)

Ибодатҳо ва иҷтиходоти

ҳазрати Умар (р)

Аз Саъид ибни Мусайяб ривоят аст,
ки гуфт: «Умар (р) намозро дар
торикии нисфи шаб бисёр дӯст
медошт».

Инчунин ибни Аббос (р) мегўяд:
«Вафот накард Умар ибни Хаттоб,
магар ин ки аз сабаби бисёр
рўзадорияш рангаш ба сиёҳи табдил
ёфта буд».

Ҳазрати Умар (р) дар намози
бомдодаш сураи Юсуфро то охираш
мехонд, **вақте** ки ба ин оят мерасид:

چَقَلَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَيْتِي وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ ٨٦ [يوسف: ٨٦]

«Ҳамоно ғами сахту андўхи сангини
худро наздӣ Худованди бузургам
шикоят мекунам».

(Сураи Юусуф, ояти 86)

Баъди хондани ин оят чунон гиря
мекард, ки садои гиряааш аз сафи
охри намоз шунида мешуд.

Шаҳодати ҳазрати Умар (р)

Ибни Касир мегӯяд: «Вақте Умар (р) соли бисту сеюми ҳичри аз сафари ҳаҷ бо ҳамроҳи модарони муъминон (занони Паёмбар (с) баргашт, дар минта-қаи Абтаҳ фурӯд омад. Ҳазрати Умар (р) дар онҷо дастҳояшро ба сӯи осмон бардошту гуфт: «Парварди-горо, умрам рафт, қувватам заъиф шуд, иморатам бузург шуд, метарсам кӯтоҳие кунам, Худоё манро ба наздат бигир ва манро дар Мадинаи паёмбарат ба шаҳодат бирасон».

(Маноқиби Умар ибни Хаттоб, сах. 168 то 169.)

Баъди ин талаби Умар (р), Худованд дуои ӯро мустаҷоб гардонд.

Имом Бухорӣ дар қиссаи шаҳодати Умар (р) аз Амир ривоят кард, ки Амир (р) гуфт: «Мо дар саф, дар намози бомдод ҷамъ шуда будем ва байни ману байни Умар Абдуллоҳ ибни Аббос буд. **Ва Умар байни сафҳо гузашта мегуфт:** (استنوا) яъне сафҳоро рост гиред!»

Ва вакте дид, ки сафҳо рост аст, пеш мегузашт ва Аллоҳу акбар гуфта, ба хондани намоз шурӯъ мекард ва гоҳо сураи Юсуф, Нахл ё ба монанди инҳо сураҳои дарозро қироат мекард. Вакте ки он рӯз Аллоҳу акбар гуфт, сукут кард, ҳатто шунидам, **ки гуфт:**

«Маро саг хұрд, ё ба қатл расонид».

Намози бомдод дар торикің буд ва дар он замон чароғ набуд.

Абулұльұйи маңусың -лаънатуллоҳи алайх- бо як ханчар (**як корде, ки 2-тарафа什 тезу мобайнаш ҷои даст буд,**) ҳазрати Умарро бо баробари Аллоҳу акбар гуфтанаш зад. Ва баъд аз он, ки ин маңусың ҳазрати Умарро (**p**) бо зарбаҳояш аз пой афтонд, баргашту дар миёни сафи намозхонон даромад, ва ҳар касе ки аз пешаш меомад, ұро бо корди дудамааш мезаду мегузашт, ҳатто ки 13 нафарро корд зад, 7 нафари онҳо вафот карданد ва онҳое, ки қароҳатдор шуданд, ҳама дар намоз

буданд. Яке аз мусалмонон ба болои он маcusī (лаънатуллоҳи алайҳ) чомаи худро партофт. Маcusī гумон кард, ки ўро мусалмонон дастгир карданд ва дарҳол ба худаш корд зада, худашро ҳалок кард, то ин ки азоби дунёро пеш аз азоби охират чашад.

Лаънати Худо бар ўву дўстдоронаш бод.

Баъд аз он ки ҳазрати Умар (р) печида ба замин афтод, ўро дар ҳолате ба хонааш мебурданд, ки аз ҷароҳатҳояш хун мерехт ва гоҳо бехуш мешуду гоҳо ба ҳуш меомад. Вақте ки намозро ба ёдаш меоварданд, мегуфт, бале касе ки намозро тарк мекунад барои ў

насибе дар ислом нест, мегуфту боз бехуш мешуд.

(Ал-бидоя ва-н- ниҳоя, 7/137 то 138)

Худо раҳмат кунад Умарро (р) чӣ шахсияте буд дар ислом!

Вақте ки Умар (р)-ро ба хонааш оварданд, фарзандаш Абдуллоҳ (р) сари ӯро аз замин бардошта, дар бағалаш гузошт. Ҳазрати Умар (р) ба ӯ гуфт: «Сарамро ба замин бигузор, сипас ҳазрати Умар (р) рӯи муборакашро ба хок молиду гуфт: «Эй вой бар ҷони Умар, эй вой бар ҷони Умар, эй вой бар ҷони Умар, агар Ҳудояш ӯро набахшад».

Умар (р) дар синни 63-солагӣ дар синни Паёмбару Абубакр вафот кард ва ҳамроҳии онҳо ба хок супурда шуд.

Вақте ки ҳазрати Умар (р) аз дунё гузашт, саҳобии ҷалил Саъид ибни Зайд (р) гиря кард. **Аз ӯ пурсиданд:** «Барои чӣ гиря мекунӣ?» Гуфт: «Барои ислом гиря мекунам, ки бо шаҳид шудани Умар сӯрохе дар ислом пайдо шуд, ки то рӯзи қиёмат ҷояш пур намешавад».

(Табақоти ибни Саъд)

Худованд аз Умар (р) розӣ бошад.

Парвардигоро, мо шаҳодат медиҳем,
ки ҳазрати Умарро ва инчунин
ҳамаи халифаҳои рошидин ва
тамоми саҳобагонро дӯст медорем,

Парвардигоро аз ҳамаи онҳо розӣ
бош.

Салавоту дуруд бар набии мо ва олу
асҳобаш.
